

**ҚИСМИ 1. МАЪЛУМОТНОМА ДАР БОРАИ ҲАЙАТИ МИҚДОРӢ ВА СИФАТИИ СОҲИБОНИ ҚОҒАЗҲОИ ҚИМАТНОҚ**

**Ҷадвали №1**

<b>Миқдори умумии Саҳҳомон</b>	<b>Ном ва насаби шахсоне, ки 5% ва зиёда аз он қоғазҳои қиматнокро соҳиб мебошанд</b>	<b>Ном ва насаби шахсоне, ки 10% ва зиёда аз он қоғазҳои қиматнокро соҳиб мебошанд</b>	<b>Ном ва насаби шахсоне, ки 20% ва зиёда аз он қоғазҳои қиматнокро соҳиб мебошанд</b>	<b>Ном ва насаби шахсоне, ки 50% ва зиёд аз он қоғазҳои қиматнокро соҳиб мебошанд</b>	<b>Ном ва насаби шахсоне, ки 75% ва зиёда аз он қоғазҳои қиматнокро соҳиб мебошанд</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
5н	--	--	Мирзоев Зафархон Файзуллоевич	--	100%
			Ватанов Хушдил Алиҳмадович		
			Муҳаммадиев Тулқунҷон Раҳмадҷонович		
			Сафаров Иқбол Давлатович		
			Саидов Ҷаъфар Мироҷиддинович		

Ҷадвали №2

Номгуи пурраи шахси ҳуқуқи ё ном ва насаби соҳиби ҳақиқии саҳмияҳо	Ҷойгиршавии шахси ҳуқуқи ё ҷои истиқомати шахси воқеӣ (факат бо ризоияти шахси воқеӣ нишон дода мешаванд)	Ҷои кори пештара дар 5 соли охир	Вазифаи ишғолнамуда дар шурои директорони дигар ҷамъиятҳо	Миқдори соҳибӣ кардани коғазҳои қиматноки дигар ҷамъиятҳо	Андозаи мукофоти гирифташуда	Шакл гирифтани мукофот
Мирзоев Зафархон Файзуллоевич	ш. Душанбе, к.Якачинор 20	Саҳмдор дар ҶСК «ТГЭМ»	--	--	--	--
Ватанов Хушдил Алиҳмадович	ш. Душанбе, к.Борбад 48/32	Саҳмдор дар ҶСК «ТГЭМ»	--	--	--	--
Муҳаммадиев Тулқунҷон Раҳмадҷонович	Ҷамоати Гулистон к.Механ 152	Ҷойнишини директори генерали оид ба истеҳсолот дар ҶСК «ТГЭМ»	--	--	--	--
Сафаров Иқбол Давлатович	ш. Душанбе, к.Гисарская 271/1	Ҷойнишини директори генерали оид ба тиҷорат дар ҶСК «ТГЭМ»	--	--	--	--
Саидов Ҷаъфар Мирочиддинович	ш. Роғун, к.Норакиён 20	Директори генералии ҶСК «ТГЭМ»	--	--	--	--

## ҚИСМИ 2. РҶЙХАТИ ШАХСОНИ БОНУФУЗ

### 2.1 Ҳайати шахсони бонуфуз барои: 31.12.2015с.

(сана, моҳ ва соли тартибдиҳии рӯйхат нишон дода мешавад)

Номгӯи пурраи Фирмавӣ (барои шахсони ҳуқуқӣ) ё ном ва насаби шахси бонуфуз	Ҷойгиршавии шахси ҳуқуқӣ ё ҷои истиқомати шахси воқеӣ (фақат бо ризоияти шахси воқеӣ нишон дода мешавад)	Асоси эътироф шудани шахс ба сифати шахси бонуфуз	Санаи расидани асос	Ҳиссаи иштироки шахси бонуфуз дар сармояи оинномавии ҷамъиятисаҳомӣ, бо %	Ҳиссаи ба шахси бонуфуз тааллуқ доштани коғазҳои қиматноки ҷамъияти саҳомӣ, бо %
1	2	3	4	5	6
Мирзоев Зафархон Файзуллоевич	ш. Душанбе, к.Якачинор 20	-	-	20%	20%
Ватанов Хушдил Алиҳмадович	ш. Душанбе, к.Борбад 48/32	-	-	20%	20%
Муҳаммадиев Тулқунҷон Раҳмадҷонович	Ҷамоати Гулистон к.Механ 152	-	-	20%	20%
Сафаров Иқбол Давлатович	ш. Душанбе, к.Гисарская 271/1	-	-	20%	20%
Саидов Ҷаъфар Мирочиддинович	ш. Роғун, к.Норакиён 20	-	-	20%	20%

**2.2. Тағйиротхое, ки дар руйхати шахсони бонуфуз дар давраи аз 01.10.с.2015 то 31.12.с.2015 ба амал омадаанд  
(сана,мох ва солее,ки тағйиротхо шудаанд)**

<b>Мундарицаи тағйиротхо</b>	<b>Санаи ба амал омадани тағйиротхо</b>	<b>Санаи ворид намудани тағйиротхо ба руйхати шахсони бонуфуз</b>
<b>Баромадан аз хайати шахсони бонуфуз</b>		

1	2	3	4	5	6
-	---	-	-	---	---

**Ба хайати шахсони бонуфуз дохил шудаанд**

1	2	3	4	5	6
---	---	---	---	---	---